

Эҳсону неки бо падару

модар

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکي]

Таҳия: Ҳолид ибни Абдурраҳмон Шоеъ

Тарҷумаи: Ҳомидов Мисбоҳиддин

2011 - 1432

IslamHouse.com



﴿ وجوب بر الوالدين ﴾

«باللغة الطاجيكية»

إعداد: خالد بن عبد الرحمن الشاعي

ترجمة: مصباح الدين حاميدوف

2011 - 1432

IslamHouse.com



Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон

Эҳсону неки бо падару модар

Ҳамду сано Ҳудои бузургу бо азamatро ва салавоту салом бар Паёмбару аҳли байту асҳобаш, ва бар пайравони онҳо.

Аммо баъд:

Худованд мефармояд:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا إِمَّا يَنْلَعِنَّ عَنْدَكُمُ الْكَبِيرُ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَتَّقِلْ لَهُمَا أَفَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوَّلًا گَرِيلًا (۱۸)
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

[۲۴، ۲۳] (۱۸) { }

"Парвардигорат мүқаррар дошт, ки ҷуз ӯро напарастед ва ба падару модар эҳсону некӣ кунед. Ҳар гоҳ то ту зинда ҳастӣ, ҳар ду ё яке аз он ду (падару модар) солхӯрда шаванд, ононро маёзор ва ба дуруши тӣ хитоб макун ва бо онон ба икром сухан бигӯй.

Дар баробарашон аз рӯи меҳрубони сари хоксорӣ ҳам бикун ва бигӯ: «Эй Парвардигори ман, ҳамчунон ки маро дар хурдӣ парвариш доданд, бар онҳо раҳмат овар». (Исро 23 ва 24)



► Падару модар!!!

► Оё медонед падару модар киро мегуянд?

Падару модар яъне сабаби пайдоиши инсон, барои ин ду шахс, бо баландтарин мартабаи эҳсону неки бояд рафтор кард.

Некиву эҳсон бо падар, ба хотири он ки у ба сабаби фарзандаш тамоми машақатҳоро аз сар гузаронид то ки уро ба воя расонд, ва некиву эҳсон ба модар, ба хотир он ки у фарзандашро бо машақати зиёд ба дунё оварда ва тамоми раҳмату шафқаташро ба у бахшидааст.

Ҳабри уммат ва тарҷумони қурон, Абдуллоҳ ибни Абос (р) мегуяд: се ояте ҳастанд ки комил кунандай ҳамдигаранд, ва яке аз онҳо бидуни дигараш пазируфта намешавад, ояти якум Худованд мефармояд:

رَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [التغابن: ٦]

"Худоро итоъат кунед ва паёмбарро итоъат кунед" (Тағобун 12)

Аз ин оят чунин фаҳмида мешавад ки ҳарки итоъати Худовандро ба ҷо биёраду итоъати паёмбарашро ба ҷо наорад аз у пазируфта намешавад.

Дар ояти дувум Худованд мефармояд:



رَأَفَيْمُوا الصَّلَةَ وَآتُوا الرِّزْكَةَ [البقرة: ١٥]

"Ва намозро барпой доред ва закотро билардозед" (Бақара 43)

Аз ин оят фахмида мешавад ки ҳарки намоз бихонаду закотро напародозад, аз у пазируфта намешавад.

Ва дар ояти сеюм Худованд мефармояд:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [القمان: ٣٦]

"Манро ва падару модаратро шукр гүй" (Луқмон 14)

Аз ин оят фахмида мешавад ки ҳарки шукри Худоро ба чо биёраду шукри падару модарро ба чо наорад, аз у пазируфта намешавад.

► Ба хотири ҳамин Худованд дар китобаш бандажояшро доимо васият мекунад ки ба падару модар бо чи роҳе ки набошад эҳсону неки кунед, ва бо чи роҳе ки набошад аз норозигии ва бадрафтори ба онҳо хушдор медиҳад, чуноне ки Худованд мефармояд:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء: ٢٣]



"Худоро бипарастед ва ҳең чизеро шарики ў масозед ва ба падару модар эҳсону некӣ кунед" (Нисо 36)

Ва боз мефармояд:

وَوَصَّيْنَا إِلِّيْسَانَ بِوَالِدِيهِ حُسْنًا [العنکبوت: ٦]

"Ба одамизод супорииш кардем, ки ба падару модари худ эҳсону некӣ кунад" (Анкабут 8)

Ва боз мефармояд:

وَوَصَّيْنَا إِلِّيْسَانَ بِوَالِدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنْ وَقْصَالُهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُنْ

لِي وَلِوَالِدِيْكَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ [القمان: ٧]

"Одамиро дар бораи (эҳсону неки бо) падару модараи супорииш кардем. Модараи ба ў ҳомила шуд ва ҳар рӯз нотавонтар мешуд ва пас аз ду сол аз шираш бозгирифт. Ва супорииш кардем, ки Манро ва падару модаратро шукр гӯй, ки бозгаши тү ба сүи ман аст" (Луқмон 14)

Бо ин оятҳо маълум гардида ки падару модар чи қадар ҳақи бузурге бар фарзандонашон доранд, ва маҳсус модар, чунки у дар муқобили чандин саҳтиҳову машақатҳо ба хотири фарзандаш истодагари кардааст, ба монанди парҳезгори аз хурданиҳо ва нушиданиҳо ба



хотири фарзандаш, ва вазнинии ҳомилаги ва ҳар мاشақате ки занони ҳомила аз сарашон мегузаронанд, ва аммо тавалуд кардан бошад, ба монанди он аст ки инсон аз дами марг раҳо меёбад, дарди онро ба ғайр аз модарон каси дигаре наметавонад дарк кунад.

► Ва дар суннати Паёмбар (с) низ дар бораи фарз будани эҳсону неки бо падару модар, ва огоҳи аз норозиги ва хашмгин сохтани онҳо хело зиёд таъкид шудааст.

Чуноне ки дар ҳадиси Паёмбар (с) омадааст: *"Ризогии Парвардигор дар ризогии падару модар аст, ва хашмгинии Парвардигор дар хамгинии падару модар аст"* (Табарони)

► Ва дар ҳадиси дигар аз Амр ибни Іос (р) ривоят шудааст ки марде ба назди Паёмбар (с) омад ва гуфт: ман ба назди ту омадам то ки бо ту байъат кунам, ки ҳичрат мекунам, ва падару модарамро дар ҳоле гузоштам ки бароям гиря мекарданд, Паёмбар (с) гуфт: *"Баргард ба назди онҳо ва бихандон онрӯоро, чигунае ки*



гирёнашон карда буди" (аҳли сунан ба ҷуз Тирмизи)

► Аз имом Аҳмад ва ибни Моча аз Муовия ибни Ҷоҳимаи Сулами ривоят шудааст ки У аз Паёмбар (с) талаб кард ки ҳамроҳи у чиҳод кунад, Паёмбар (с) уро амр кард ки баргардад ва бо модараш эсону неки кунад, вақто ки Муовия (ин хоҳишашро такрор кард) ва дар суханаш истодагари намуд, Паёмбар (с) ба У гуфт: *"вой бар ту (эй Муовия) зери пои модаратро ҳамроҳи намо ҷаннат дар он ҷо аст"*

► Аз Абухурайра (р) ривоят шудааст ки марде назди Паёмбар (с) омаду гуфт: *"Эй Расули Худо ман беҳтарин эҳсону некияамро бо ки кунам? Паёмбар (с) гуфт: бо модарат, он мард гуфт: боз бо ки? Паёмбар (с) гуфт: боз бо модарат, он мард гуфт: боз боки? Паёмбар (в) гуфт: боз бо модарат, он мард гуфт: боз бо ки? Паёмбар (с) гуфт: боз бо падарат"* (Бухори ва Муслим)



Аҳли илм ба чунин фикранд, ки модар се баробари падар бар фарзанд ҳақ дорад, чунки модар се марҳалай мушкилиро аз сараш меғузаронад, аввал мушкилоти ҳомиладори, дувум мушкилоти тавалуд, севум мушкилоти нашъунамо ва хурондану нушонидани тифл, аммо дар тарбияти фарзанд падару модар баробар ҳуқуқанд, чуноне ки Ҳудованд дар ин оят ишора кардааст:

وَوَصَّيْنَا إِلِيْنَاهُمْ بِوَالَّذِيْنَ هُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ يَهْتَدُونَ وَهُنَّ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالَّذِيْنَ إِلَيْهِمْ أَمْمَةٌ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ يَهْتَدُونَ وَهُنَّ أَنِ اشْكُرُ [القمان: ١٥]

"Одамиро дар бораи (эҳсону неки бо) падару модараи супорииш кардем. Модараи ба ў ҳомила шуд ва ҳар рӯз нотавонтар мешуд ва пас аз ду сол аз шираиш бозгирифт. Ва супорииш кардем, ки Манро ва падару модаратро шукр гӯй, ки бозгашиши ту ба сии ман аст" (Луқмон 14)

Ва аз Абуҳурайра (р) ривоят шудааст ки Паёмбар (с) гуфт: *"Се тоифае ҳастанд ки Ҳудованд рузи қиёмат ба суюшон назар наҳоҳад кард, оқи падару модар, зани мардмонанде ки худро бо мардон монанд месозад, ва (марди) даюс, ва се тоифа ҳастанд*



ки дохили ҹаннат нахоҳанд шуд, оқи падару модар, арақнуш, ва касе ки чизе медиҳаду боз миннат мекунад". (Насои ва Аҳмад ва Ҳоким)

Инчунин Муъоз ибни Ҷабал (р) мегүяд ки Паёмбар (с) манро чунин васият кард: *"Ба Худо шарик наёр, агарчи күшта шави ва сүзонда шави, ва оқи падару модар нашав, агарчи онҳо туро амр кунанд ки аз аҳлу оила ва молҳоят руй гардон....."* (Аҳмад)

Ҳамон гунае ки неки ва эҳсон бо падару модар аз васиятҳо ва амрҳои Паёмбари ислом (с) мебошад, инчунин аз амалкард ва васиятҳои дигар паёмбарони пешин низ буд.

► Чуноне ки аз Паёмбар (с) ривоят шудааст, ҳаногме ки аз назди қабри модараш, ки дар Ваҳбо миңтақае дар миёни Макка ва Мадина ҷоигир аст дағн шуда буд, бо ҳамроҳии саҳобагонаш ки ададашон ҳазор нафар буданд, мегузашт, дар он ҷо истоданду Паёмбар (с) сари қабри модараш гиря кард ва саҳобагон низ аз гиряи Паёмбар (с) ба гиря омаданд, сипас Паёмбар (с) гуфт: *"Аз Худованد иҷоза*



пурсидам ки барои модарам талаби магфират намоям, бароям иҷоза надод, ва иҷозаи зиёрати қабри уро хостам бароям иҷоза дод, сипас (Паёмбар с) гуфт: қабрҳоро зиёрат намоед, онҳо охиратро ба ёди шумо меоранд”

► Инчунин Иброҳими Халил (а) бо вучуди ин ки падараш кофир буд уро бо лутфу меҳрубони нидо мекард ва мегуфт: ﴿يَا أَبْيَقُ﴾ “Эй Падари ман” ва уро ба суи ибодати Ҳудованди ягона меҳонд, ва аз у ҳоҳиш мекард ки тарки ширку куфр қунад, vale ҳангоме ки падараш уро бо зарбу лат таҳдид намуд, ва хост ки уро аз хонааш берун намояд, Иброҳим (а) ба ҷуз ин сухан ба у ҷизи дигаре нагуфт, чуноне ки Ҳудованд фармуд:

سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ [مریم: ۶۰]

“Салом бар ту! Аз Парвардигорам бароят баҳшиои хоҳам хост” (Марям 47)

► Ва ин ҷунин Ҳудованд ба Яҳё ибни Закарё ба хотири он ки бо падару модараш эҳсону



неки мекард сипос гуфт, чуноне ки Худованд фармуд:

وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا [مریم: ۶۰]

"Ба падару модар некі мекард ва қаббору саркаш набуд" (Марям 14)

Ва ҳамингуна гузаштагони солеҳи ин уммат низ дар неки бо падару модар бисёр кушишманд буданд.

► Чуноне ки аз Абухурайра (р) ривоят шудааст, ҳангоме ки меҳост аз хонааш берун ояд, дар назди дари хонаи модара什 меистоду мегуфт: асалому ъалайка ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу ва модараш мегуфт: ва ъалайка салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу эй фарзандам, ва Абухурайра мегуфт: Худованд туро раҳм кунад чуноне ки ту манро аз хурди тарбият намуди, ва модараш мегуфт: Худованд туро низ раҳм кунад чуноне ки бо ман дар пиронсоли эҳсону неки менамои.

► Ва аммо Абдуллоҳ ибни Масъуд бошад, шабе модараш аз у об талаб кард, Абдуллоҳ ибни Масъуд рафт то ки об биёрад, ҳангоме ки



баргашт дид ки модараш хоб аст, Абдуллоҳ об дар даст то субҳ дар назди сари модараш интизор монд, ва уро ҳатто бедор ҳам накард то ки уро нороҳат насозад, ва инчунин аз наздаш ҳам дур нарафт то ки мабодо модараш бедор шаваду об бихоҳад ва Абдуллоҳро пайдо накунад.

► Ва ибни Ҳасани Тамими бошад аз пушти қаждуме рафт то ки уро бикушад, ва дид ки қаждум дар кунчи хона дохили сурохие пинҳон шуд, ибни Ҳасан дари он сурохиро бо ангуштонаш баст, қаждум ангушти уро газид, аз у пурсиданд ки чаро ин хел кард, дар ҷавоб гуфт: ба хотири он ин корро кардам ки тарсидам ки шояд он қаждум берун ояду модарамро бигазад.

► Ва ибни Ѓавни Музаниро рузе модараш нидо кард, ибни Ѓавн дар ҷавоб ба модараш каме бо садои баландтар ҷавоб дод, то ки модараш уро хубтар бишнавад, локин бо вучуди ин ибни Ѓавн пушаймон шуд ва дар роҳи Ҳудо ду ғуломро хариду озод кард.



Ҳангоме ки ба ҳоли гузаштагонамон менигарем мебинем ки мо дар муқобил нисбат ба падару модаронамон бисёр қutoҳи мекунем, ҳатто ба он дараҷаे мерасем ки дучори ғазабу норозигии онҳо мегардем.

Оқи падару модар чанд намуд мебошад ки аз баъзе аз онҳо мо хабар надорем ва дар назарамон андак менамояд, мисли ин ки садоро аз садои падар ё модар баланд намудан, ё ин ки ҳангоми соҳиби пулу мол шудан ё инки соҳиби илм шудан нисбати онҳо такабури намуданд.

Аз чумлаи оқи падару модар онаст, ки фарзанд парвои падару модар накунад ва онҳоро ба ҳоли худ гузорад то ки маҷбур шаванд ки даст ба талбандағи бизанд.

Инчунин касеро аз онҳо болову беҳтар донистан, мисли рафиқонро ва ё зану фарзандро ва ҳатто нафсашро.

Ва нидо кардани онҳоро бо номҳояшон ва шухи нанамудан ба номҳои онҳо.

Модаре ки тифлашро дар шикамаш нуҳ моҳ бо чанди машақатҳо бо тамоми намуди эҳтиётҳо ҳамл намуд, ҳар рузе ки дар



шикамаш бузург мешавад ҳамон қадар дарду мاشақати модар зиёд мегардад, ва ҳангоме ки тифлашро ба дунё меорад чунон дарду аламе мебинад ки гүё аз дами марг раҳо ёфтааст, ва баъди тавалуди фарзандаш ҳамаи умедҳояшро бар фарзандаш мебандад, ва тамоми хушиву саодаташро дар хушиву саодати он фарзандаш мебинад, ва шабу рузашро дар хидмати фарзандаш мебахшад, кушиш мекунад ки уро аз беҳтарин таомҳо ва безарартарин таомҳо бихуронад, барои у заҳмат мекашад ва худро хаста месозад то ки фарзандаш роҳат бинад, синаву дастонашро савораи фарзандаш месозад, худро гурусна медорад то ки фарзандаш сер шавад, шабҳо хоб намекунад то ки фарзандаш оромона хоб кунад, ҳарвақто ки уро набинад фарёд мезанад, агар аз у руй гардонад уро хихиш мекунад, ҳаргоҳе ба фарзандаш зараре расад барояш кумак металабад, фикр мекунад ки тамоми хайру неки дар дasti уст, ва то замоне ки фарзанд дар оғушаш ё зери назараш бошад ба у нохушие наҳоҳад расид.



Оё баъди ҳамаи ин ҷазои модар, уро норози сохтан ва аз у руй гардонидану сазовори ҳашми у гаштан аст?! Худоё аз ин руз ба раҳмати ту паноҳ мебарем.

Аммо падар бошад, ба хотири фарзанд чандин намудҳои мушкилотро аз сар мегузаронад, то ки луқмае пайдо кунаду дар даҳони у бигзорад, ва дар тарбияту таълими у чиқадар машақатҳое нест ки накашида бошад, ҳаргоҳе ки фарзанд ба наздаш биёд хушҳол мегардад, ва ҳаргоҳе ки аз наздаш дур гардад дар фироқи у месузад, ҳаногме ки падар ҳозир мегардад, фарзанд фикр мекунад ки дунё дар зери дasti уст ва дигаронро аз падараш метарсонад бо сари баланд қадам мезанад.

Оё баъди ҳамаи ин ҷазои падар такабури ва норози сохтани уст, ва сазовори ҳашми у шудан аст?!.

Худоё аз ин руз ба раҳмати ту паноҳ мебарем.

Ҳар як инсони оқил бояд огоҳ бошад, ки дар ҳақи падару модар кутоҳие накунад, оқибати ин кор бисёр сахт аст, бояд тамоми қушишашро сарф намояд, то ки бо онҳо эҳсону неки намояд, чунки рузе аз рузҳо



онҳоро аз даст ҳоҳад дод, ва баъд аз он дигар газидани ангушт фоидае надорад, эҳсону неки бо падару модар агар аз нигоҳи шариъат ҳам фарз намешуд, аз нигоҳи инсонияту виждан аз баландмартабатарин амалҳо ба ҳисоб мерафт.

Ва илова бар ин эҳсону неки бо падару модар гуноҳонро аз байн мебарад, ва сабаби қабули дуюҳо мегардад.

Худоё гуноҳони мо ва падарону модаронамонро бубахшо ва онҳоро раҳм намо чигунае ки моро дар ҳурди тарбият намуданд, ва онҳоро бо паёмбарону содикон ва шаҳидону солиҳон ҳашр намо ва ҷои онҳоро фирдавси аъло бигардон. Омин

Ва салому дуруд бар беҳтарин ва охирини паёмбарон Муҳаммад (с) бод.

